

Тартиби
пур кардан ва пешниҳод намудани эълומияи
андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард

1. Варакаи эълумияи мазкур ва тартиби таҳияи он мутобиқи муқаррароти қисми 4 моддаи 254 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст.

2. Мутобиқи муқаррароти қисми 1 моддаи 254 Кодекси андоз эълумияи андоз то санаи 15 моҳе, ки баъд аз давраи ҳисоботи андоз фаро мерасад, пешниҳод карда мешавад.

3. Мутобиқи талаботи Боби 8 Кодекси андоз андозсупоранда ба ҳисобгирии андозиро ба роҳ мемонад.

Дар эълумия чунин маълумот дарч карда мешавад:

Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда

- дар банди 1 рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) гузошта мешавад.
- дар банди 2 рақами ягонаи мушаххаси андозсупоранда (РЯМ) гузошта мешавад.
- дар банди 3 рақами сабаби бақайдгирии андозсупоранда (РСБ), дар ҳолати доштани воҳиди алоҳида қайд карда мешавад.
- дар банди 4 номи пурраи андозсупоранда қайд кард мешавад.
- дар банди 5 намуди эълумияи пешниҳодшаванда қайд карда мешавад.
- дар банди 6 давраи андоз қайд карда мешавад.
- дар банди 7 дар сурати доштани воҳиди алоҳида қайди дахлдор гузошта мешавад.

Қисми II. Ҳисоб намудани андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард

- дар сатри 001 маҷмӯи харочотҳои воқеии дар давраи ҳисоботи андоз харч кардашуда инъикос карда мешавад;
- дар сатри 002 манбаи андозбандинашаванда инъикос мегардад;
- дар сатри 003 манбаи аз андозбандӣ озод инъикос мегардад;
- дар сатри 004 манбаи андозбандишаванда (сатри 001 – сатри 002 – сатри 003) инъикос мегардад;
- дар сатри 005 даромади умумии ба давраи ҳисоботи андоз тааллуқдошта инъикос мегардад;
- дар сатри 006 харочотҳои қаблан ба манбаи андозбандии давраҳои гузашта дохилшуда инъикос мегардад;
- дар сатри 007 манбаи андозбандишаванда тасҳеҳ карда мешавад (сатри 005 – сатри 006);
- дар сатри 008 таносуби манбаи андоз нисбати даромади умумӣ муайян карда мешавад (сатри 004 / сатри 007 x 100);
- дар сатри 010а ҳангоми нишондоди сатри 001 аз 70 фоизи сатри 007 зиёд будан, - маблағи андоз чунин муайян карда мешавад: (сатри 004 x сатри 009);
- дар сатри 010б ҳангоми нишондоди сатри 001 аз 70 фоизи сатри 007 кам будан, - маблағи андоз чунин муайян карда мешавад: (сатри 007 x 70 % x сатри 009), яъне яке аз нишондиҳандаҳо сатри 010 ва ё сатри 010 б пур карда мешавад.

Қисми III. Ҷавобгари андозсупоранда

Дурустии маълумоти дар эълумияи (ҳисоботи) андоз дарчшавандаро андозсупоранда бо имзои худ ва гузоштани муҳр тасдиқ менамояд. Дар ин қисм санаи пешниҳоди эълумия ва санаи қабли он аз ҷониби мақомоти андоз қайд карда мешавад.

Барои сари вақт пешниҳод накардани эълумияи мазкур, инчунин саркаши аз пардохти андоз бо роҳи дидаю доништа ба эълумия дохил кардани маълумотҳои тахрифшуда, андозсупоранда мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмури Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.